

МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ПАРДОХТҲОИ ЧОРИИ (ПЕШПАРДОХТИ) АНДОЗИ ФОИДА

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

1 РМА <input style="width: 80px;" type="text"/>	2 РЯМ <input style="width: 80px;" type="text"/>
3 РСБ <input style="width: 120px;" type="text"/>	4 РИС <input style="width: 120px;" type="text"/>
5 Номи пурраи андозсупоранда <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	
6 Намуди маълумот (дар хоначаи дахлдор аломати <input checked="" type="checkbox"/> гузошта шавад): Ибтидоӣ <input type="checkbox"/> Навбатӣ <input type="checkbox"/> Иловагӣ <input type="checkbox"/> Бархамдиҳӣ <input type="checkbox"/>	
7 Шумораи коргарони кироӣ: Ҳамагӣ <input style="width: 60px;" type="text"/> аз ҷумла, воҳидҳои алоҳида <input style="width: 60px;" type="text"/>	
8 Фонди музди меҳнат: Ҳамагӣ <input style="width: 60px;" type="text"/> аз ҷумла, воҳидҳои алоҳида <input style="width: 60px;" type="text"/>	
9 Давраи андоз мох (семоҳа) <input style="width: 40px;" type="text"/>	

Тавсияҳо барои пур кардан

- барои кӯмак аз Тартиби пур кардани Маълумотномаи мазкур истифода намоед
- Маълумотномаро бо хуруфоти ҷойӣ пур кунед, миёни калимаҳо як хоначаро ҳолӣ монед
- хангоми пур кардан ручкаи сакколори ранги сиёҳчадоштаро истифода намоед
- маблағҳоро бо сомонӣ нишон диҳед

Қисми II. Маълумот дар бораи пардохтҳои чорӣ андозсупоранда

Рамзи сатр	Нишондиҳандаҳо	Маблағ
001	Даромади умумӣ дар моҳи ҳисоботӣ	<input style="width: 80px;" type="text"/>
002	Маблағи пардохти чорӣ (пешпардохти) андоз:	<input style="width: 80px;" type="text"/>
002 а	-андози фоидаи соли гузашта тақсими 12 x 1,1	<input style="width: 80px;" type="text"/>
002 б	-1 фоизи даромади умумӣ (001 x 1%)	<input style="width: 80px;" type="text"/>
003	Маблағи ҳисобшавандаи андоз (сатри а ё сатри б)	<input style="width: 80px;" type="text"/>

Қисми III. Маблағи пешпардохт барои воҳидҳои алоҳида


Рамзи сатр	РСБ	Шумораи кормандон	Музди меҳнат	Ҳисса (%)	Маблағ
004	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>
005	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>
006	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>
007	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>
			+∞	+∞	+∞

Қисми IV. Ҷавобгарии андозсупоранда

Мо (ман) барои пуррагӣ ва дурустии маълумоти дарҷгардида тибқи санадҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошем (ам).

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!

_____ / _____
Ному насаби Роҳбар Имзо



Санаи пешниҳоди Эълония

рӯз моҳ сол

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!

_____ / _____
Ному насаби Сармуҳосиб Имзо

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!

_____ / _____
Ному насаби Нозири маълумотномаро қабул намуда Имзо

Санаи қабули Эълония дар мақомоти андоз

рӯз моҳ сол

Аз ҳудудҳои муқарраршуда набароед!

_____ / _____
Кайд оиди қабул



Рамзи мақомоти андоз

Тартиби

тахия ва пешниҳод намудани маълумотнома
дар бораи пардохтҳои ҷорӣ (пешпардохт) андози Ҷоид

1. Варақаи маълумотномаи мазкур ва тартиби пур кардани он тибқи муқаррароти қисми 8 моддаи 158 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия шудааст.

2. Мутобиқи талаботи қисми 6 моддаи 158 Кодекси андоз маълумотномаи мазкур на дертар аз 15-уми моҳи баъди моҳи ҳисоботӣ (15-уми моҳи баъди семоҳаи ҳисоботӣ) фарорасанда аз ҷониби андозсупорандагон пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

Дар маълумотнома чунин маълумот дарҷ карда мешавад:

Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 рақами инфиродии суғуртавӣ қайд карда мешавад.
- дар банди 5 номи пурраи андозсупоранда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 намуди маълумотномаи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 7 шумораи коргарони кироя дар маҷмӯъ барои воҳиди асосӣ, аз ҷумла воҳидҳои алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 8 фонди музди меҳнат нишон дода мешавад.
- дар банди 9 давраи андоз бо дарҷи моҳ ва семоҳаи андоз қайд карда мешавад.

Қисми II. Маълумот дар бораи пардохтҳои ҷорӣ андозсупоранда

- дар сатри 1 маблағи даромади умумӣ дар моҳи ҳисоботӣ, беназардошти ААИ ва андози аксиз инъикос карда мешавад.
- дар сатри 2 маблағи пардохтҳои ҷорӣ (пешпардохти) андози Ҷоид:
- дар зерсатри а андози Ҷоиди соли гузашта, ки ба 12 моҳ (ё ба 4 семоҳа) тақсим карда шуда ба 1,1 зарб карда шудааст;
- дар зерсатри б як Ҷоиди даромади умумӣ (сатри 001 x 1%).
- дар сатри 003 маблағи зиёдтари зерсатри а ё зерсатри б дарҷ карда мешавад.

Қисми III. Маблағи пешпардохти андоз аз Ҷоид барои воҳидҳои алоҳида

- дар сутуни аввали сатрҳои 003, 004, 005, 006 ва Ҷоиди шумораи кормандони воҳидҳои алоҳидаи андозсупоранда навишта мешавад;
- дар сутуни А сатрҳои 003, 004, 005, 006 ва Ҷоиди музди маоши воҳидҳои алоҳида дарҷ карда мешавад;
- дар сутуни Б сатрҳои 003, 004, 005, 006 ва Ҷоиди ҳиссаи музди меҳнати воҳидҳои алоҳида бар музди меҳнати умумии андозсупоранда дарҷ карда мешавад;
- сутуну сатрҳои қисми III вобаста ба шумораи воҳидҳои алоҳида зиёд карда мешавад.

Эзоҳ: Фарқияти маблағи умумии қисми II бар маблағи умумии қисми III ҳиссаи андози воҳиди асосиро ташкил дода, дар варақаи ба ҳисобгирии воҳиди асосӣ дарҷ карда мешавад.

Қисми IV. Ҷавобгарии андозсупоранда

Дурустии маълумоти дар эълومияи (ҳисоботи) андоз дарҷшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълумия ва санаи қабили он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълумияи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю доништа ба эълумия дохил кардани маълумотҳои таҳрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида мешавад.

